

УНИВЕРСИАДАИ ПАТЕНТИИ АВРУОСИЁГӢ «НАЗАР БА ОЯНДА»

Идораи патентии Авруосиёгӣ (ИПАО) универсиадаи патентии авруосиёгиро тахти унвони «Назар ба оянда» бахшида ба 25-солагии ташкидоти патентии Авруосиёгӣ эъдон менамояд.

Барои иштирок дар универсиада толибилмони муассисаҳои таълимӣ ва дигар шахсони ҳавасманди синну соли аз 18 то 25 сола (категорияи дуҷуми синусолӣ) даъват карда мешаванд.

Универсиада дар шакли озмуни корҳои эҷодӣ (корхое, ки дар онҳо натиҷаҳои эҷодиёти илмӣ-техникӣ пешниҳод карда мешаванд) дар мавзӯҳои зерин баргузор мешавад:

- «Мо насли Тесла Н. ҳастем. Тамоми қонунҳои табиат дар дасти мост»;
- «Мо насли Менделеев Д. ҳастем. Каме афсунгари менамоем? Бале! Ва давомнокии умрро зиёд хоҳем кард!»;
- «Мо насли Авиценна ҳастем. Қилди шашуми китоби “Қонуни тиб”-ро эҷод намуда истодаем!»;
- «Мо насли А. Гауди ҳастем. Чӣ гуна аст он, шаҳри фардо?»;
- «Ҳамеша дар тамос – якҷоя таҳсил мекунем, якҷоя истироҳат менамоем. Низоми таълими фосолавӣ ва истироҳати интерактивӣ»;
- «Масофаи иҷтимоӣ дар шабақаҳои иҷтимоӣ – роҳҳои нави таъмини алоқаи бехатар дар ҷаҳони муосир»;
- «Муҳофизат аз вирусҳо – душман намегузарад! Низомҳои муҳофизати шахсӣ барои табибон ва беморон аз сироят»;
- «Тезтар, баландтар, кавитар ва ... наздиктар! Дастгоҳҳо ва системаҳои инноватсионӣ барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани бадан дар шароити пандемия».

Кори эҷодӣ ё лоиҳаи эҷодиро ҳам иштирокчиҳои алоҳидаи Универсиада ҳамчунин гурӯҳи иштирокчиён мустақилона ё бо роҳбари илмӣ иҷро карда метавонанд.

Кори эҷодӣ метавонад ба забонҳои русӣ ё англисӣ пешниҳод карда шавад. Талаботҳои нисбати тартиби кори эҷодӣ ва маводҳои ба он замишуда дар сомонаи www.eapo.org ҷойгир карда шудаанд.

Муҳлати фиристодани корҳои эҷодӣ ба ИПАО аз **15 октябри соли 2020 то 28 феввали соли 2021** бо суроғаи: Россия, 109012, Москва, М.Черкасский пер., 2 мебошад. Якҷоя бо корҳои эҷодӣ (лоиҳаи эҷодӣ) ариза барои иштирок дар Универсиада ба Идораи патентии Авруосиёгӣ фиристода мешаванд.

Ҳамоҳангсоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешниҳод намудани корҳои эҷодӣ Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» (суроға: шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ 14а) мебошад.

Натиҷаҳои Универсиада то **31 март соли 2021 интишор карда мешаванд.**

Ҷоизадорони Универсиада бо медали Идораи патентии Авруосиёгӣ “Нигоҳ ба оянда”, тухфаҳои арзанда ва дипломҳои сарфароз карда мешаванд.

Маълумот барои ҳамоҳангсозӣ:

Тел: **2222153; 921112040; 935129274**

Почтаи электронӣ: izobretenie@ncpi.tj